

**БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

АМИТ Ховар аз 21.12.2016 № 175

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
3024/1-1040	КВД «Тоҷикаэронавигатсия»	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Барномаи зиддивирӯсӣ	Номгӯӣ	1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2867/1-971	Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Дархости электронии нархнома (такроран)	Мизи маҷлисгузаронӣ	Адад	1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
3028/2-777	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Фирдавӣ	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Қисмҳои эҳтиётии автомобилӣ	Номгӯӣ	25	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
3029//2-778	Муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои н. Сино	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Ниҳоли дарахтони сояфкан, ороишӣ, бугтагӣ ва поруи органикӣ	Номгӯӣ	15	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
3026/3-950	Муассисаи давлатии «Идоракуни ва хизматрасонии фонди манзил»-и н. Сино ш. Душанбе	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Корҳои ободонӣ ҷиҳати ифтитоҳи «Бинои нави истиқоматӣ барои афсарон дар кӯчаи 40 – солагии октябр», инчунин ифтитоҳ намудани	Тибқи санади нуқсон		27.12.2016 09:00

				«Лабораторияи тиббӣ дар ҳудуди беморхонаи Қараболо»-и н. Сино		
3027/3-951	Муассисаи давлатии «Идорақунӣ ва хизматрасонии фонди манзил»-и н. Сино ш. Душанбе	227-04-75	Озмунӣ харид бо иштироки номаҳдуд	Васлу насби шиору овезаҳо ҷиҳати пешвозгирии «Соли нави мелодии-2017» дар ҳудуди н. Сино	Тибқи санади нуқсон	27.12.2016 09:30
3025/10-2	КВД «Тоҷикаэронавигатсия»	227-66-04	Озмунӣ харид бо иштироки номаҳдуд	Ташкили дастгирии техникий низоми Автоматикунонидашуд аи сабти бисёрканалаи «Смарт», ҷои кори автоматикунонидашуд аи «АРМ МАСТЕР», сервери «Нотам», сервери обу ҳаво «Гис метео», маркази коммуникатсияи ахборот, ЦСК «МОНИТОР», станцияи автоматикунонидашуд аи обуҳавосанҷӣ «АВИМЕТ», системаи алоқаи овозии «ФРЕКУЕНТИС» дар КВД «Тоҷикаэронавигатсия»	Тибқи фармоиши ташкилоти харидор	12.01.2017 10:00

**„Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғай дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.**

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, бояд баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда ба суроғай дар боло зикршуда то **вакати дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мухлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешаванд.*
2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон *ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.*